



سروشنامه:	قاسم اف، الياس، ۱۹۷۲م / Ghaesmov, Elyas
عنوان و نام پديدآور:	Цойгохи Воқеии Аҳли Байт [Book] / Нависанда Илӛс Қосимов.
مشخصات نشر:	Qom: Noor Al-Amin, ۲۰۲۱= ۱۴۰۰
مشخصات ظاهري:	ص ۶۱۶
مرجع توليد:	مجتمع آموزش عالی قرآن و حديث
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۷۱۵۶-۱۸-۸
وضعيت فهرست نویسی:	فينا
يادداشت:	تاجيکي
آوانویسی عنوان:	جاينگاه ...
موضوع:	خاندان نبوت -- فضاييل
موضوع:	Family -- Virtues -- ۶۳۲.Muhammad, Prophet, d
موضوع:	خاندان نبوت -- فضاييل -- احاديث اهل سنت
موضوع:	(Family -- Virtues -- Hadiths (Sunnite -- ۶۳۲.Muhammad, Prophet, d
موضوع:	چهارده معصوم -- فضاييل
موضوع:	Fourteen Innocents of Shiite -- Virtues*
موضوع:	سلفيه -- دفاعيه ها و ردیه ها
موضوع:	Salafiyah -- Apologetic works
شناسه افزوده:	جامعة المصطفى ﷺ العالمية. مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفى ﷺ
شناسه افزوده:	Almustafa International University/Almustafa International Translation and Publication center
رده بندي کنگره:	BP۲۵/ج۲ ۱۴۰۰
رده بندي ديويي:	۲۹۷/۹۳۱
شماره کتابشناسی ملی:	۷۶۴۷۰۳۰

NBP30

Номи китоб: ЦОЙГОҲИ ВОҚЕИИ АҲЛИ БАЙТ

Нависанда: Илӛс Қосимов

Чопи аввал: 2021 м

Ношир: Нураллимин

Чопхона: Ал-Мустафа чопхонаи рақамӣ саҳ

Тирож: 500

جاينگاه اهل بيت ﷺ و پاسخ به سلفيها

مترجم: الياس قاسم اف

چاپ اول: ۱۴۰۰ ش / ۱۴۴۲ / ۲۰۲۱ م

چاپخانه: چاپخانه ديجيتال المصطفى ﷺ

● ناشر: نورالامين ● قيمت: ۱۲۳۰۰۰۰ ريال ● شمارگان: ۵۰۰

● مدير توليد: جعفر قاسمي ابهری

● مدير انتشارات: مصطفي نوبخت

● ناظر گرافيك: مسعود مهدي

● ناظر فني: سيد محمدرضا جعفري

pub.nooralamin@gmail.com

Хаққондорини таъриф қилиш



Noor Al-Amin

ҶОЙГОҲИ ВОҚЕИИ  
АҲЛИ БАЙТ

Илӛс Қосимов

Оғозу анҷоми як пажӯҳиш, паймудани марҳилае аз рушд аст, ки бо пароканда шудани базри пурсиш дар мазрааи зеҳни омодаи пажӯҳишгар мешавад ва бо ба самар ништастану бардошти маҳсул, ки ҳамон огоҳиву доноӣ аст, поён мепазирад. Албатта ин поён, худ фасли наvero барои рӯиш навид медиҳад, зеро хосили кор, илова бар шукуфой, таровату баракат, фароҳам омадани чандин пурсиши тоза ва гирдоварии базрҳои рӯиданӣ бештар аст. Пурсишҳо базрҳое ҳастанд, ки ба таносуби ниёзҳои замон ва тавони муҳаққиқон, парвариш меёбанд ва фарҳангу тамаддуно дар паи худ ба ҳаракат вомедоранд.

Афзоиши суръати ҷобачой ва кӯтоҳ шудани фосилаҳо, чӣ басо базрҳои пурсишро монанди бод, аз фарсангҳо дуртар бар зеҳни ҷустуҷӯгаре менишонад ва танаввуъу тозагиро барои тамаддуни дигаре ба армуғон меоварад. Таъан вучуди огоҳиву мудирӣ, дар суръат бахшидан ба ин фароянд, ҳамвора нақши басазое хоҳад дошт.

Умед меравад, ки бо сомон бахшидан ба ҳаракатҳои худҷӯши илмӣ ва тақвияти ангезаҳои мавҷуд, шоҳиди шукуфоии ҳарчи бештари арсаи фарҳанги динӣ дар ҷой-ҷои ҷаҳон бошем.

Нураллимин

---

## Фехрист

---

<b>Муқаддима</b>	<b>11</b>
Ҳадиси мутавотир	13
Ҳадис ва ҷойгоҳу аҳамияти он	15
Ҳадис ва суннат, ваҳй аст ва инкори он, инкори Худо ва Паёмбари Акрам аст	16
<b>ФАСЛИ АВВАЛ: ФАЗОИЛИ АҲЛИ БАЙТ</b>	<b>21</b>
Аҳли Байт чӣ касоне ҳастанд?	21
Ояти татҳир ва мушаххас кардани Паёмбари Акрам Аҳли Байтро	23
Мудовимати Паёмбари Акрам бар шиносондани аҳли байти худ	24
Нузули ояти татҳир дар бораи панҷ тан	26
Таҳорату покии Аҳли Байт	31
Чӣ касоне ҷузви Ояти Татҳир ҳастанд	33
Ояти салавот ва зарурати фиристодани салавот бар Аҳли Байт	47
Намозе, ки дар он салавот бар Аҳли Байт гуфта нашавад қабул нахоҳад шуд	49
Дуои бидуни салавот бар Аҳли Байт қабул намешавад	52
Худованд Банӣ Ҳошимро бар қурайш бартарӣ дод	54
Аҳли Байт баргузидагони илоҳӣ ҳастанд	55
Раҳбар бояд аз беҳтарини уммат бошад	56
Имомат ва раҳбарии Аҳли Байт дар ҳадиси мутавотири Сақалайн	58
Ҳадиси Сақалайн бо лафзи "ду халифа"	59
Васият ба Қуръон аз Аҳли Байт бо лафзи Сақалайн	60
Эътирофи уламо бар зиёдии ровиёни ин ҳадис	61
Маънои ҳадис аз назари уламо	61
Қуръон ва Аҳли Байт то қиёмат аз ҳам ҷудо намешаванд	62
Салафиҳо ва таҳрифи ҳадиси Сақалайн	64
Ҳадиси китоби Худо ва суннатам	66
Авсиё ва ҷонишинони Паёмбари Акрам дувоздаҳ нафаранд	67
Дастури Паёмбари Акрам ба иқтидо аз Аҳли Байт	71
Нузули ояти вилоят дар ҳаққи Алӣ	76
Аҳли Байти Паёмбари гиромии Ислому киштии наҷотанд	79
Ташбеҳи Аҳли Байт ба дарвозаи ҳиттаи Банӣ Исроиил	81

Ташбеҳи Аҳли байти Паёмбари Акрам ба ситораҳо _____	81
Аҳли Байт бо дигарон қиёс намешаванд _____	83
Душманони Аҳли Байт аҳли чаҳаннаманд _____	84
Дўстдорони Аҳли Байт дар биҳишт ҳамроҳи Паёмбаранд _____	84
Зарурати дўст доштани Аҳли Байт ва парҳез аз душмани онҳо _____	85
Аз сулби Амиралмуъминин будани зуррияти Паёмбари Акрам _____	93
Мақом ва қойгоҳи Аҳли Байт дар охираат _____	94
Аввал қасоне, ки вориди биҳишт мешаванд _____	95
Аҳли Байт сайиду сарвари аҳли биҳиштад _____	96
<b>ФАСЛИ ДУЮМ: ФАЗОИЛИ АМИРАЛМУЪМИНИН АЛӢ ИБНИ АБУТОЛИБ</b> _____	<b>97</b>
Амиралмуъминин мавлуди хонаи Каъба _____	97
Як фазилати Амиралмуъминин Алӣ барои ҳамагон зиёд аст _____	97
Мардуми Яман ва қабули Ислом бо даъвати Амиралмуъминин _____	107
Амиралмуъминин нафсу чони Паёмбари Акрам _____	108
Хостани Паёмбари Акрам барои Амиралмуъминин ҳар он чиро, ки барои худ хостаанд _____	110
Дўст дорам барои ту ҳар он чиро, ки барои худ дўст дорам _____	110
Духули биҳишт ҳамроҳи Паёмбари Акрам _____	112
Қойгоҳи Амиралмуъминин назди Паёмбари Акрам _____	113
Гўшту хуни Амиралмуъминин гўшту хуни Паёмбари Акрам _____	113
Ҳаққи Амиралмуъминин бар ин уммат _____	114
Худованд аз аҳли замин Паёмбари Акрам ва Алии Муртазоро интиҳоб фармуд _____	114
Ман ва Алӣ аз як дарахт офарида шудем _____	119
Хилқати Паёмбари Акрам ва Амиралмуъминин қабл аз дигарон _____	122
Исми Амиралмуъминин бар дарвозаи биҳишт _____	123
Се бартарие, ки ман ҳам онҳоро надорам _____	125
Башорати Амиралмуъминин ба биҳишт _____	126
Амиралмуъминин соҳиби ду қарн дар биҳишт _____	127
Биҳишт муштоқи Амиралмуъминин _____	127
Ҳуриёни биҳишт муштоқи Амиралмуъминин _____	129
Худованди Мутаол Паёмбари Акрамро ба дўст доштани чаҳор нафар амр мефармояд _____	129
Шиддати муҳаббати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) нисбат ба Амиралмуъминин _____	132
Ёду зикри Амиралмуъминин ва назар қардан ба он ҳазрат ибодат аст _____	133
Баргаштани хуршед барои Амиралмуъминин _____	136
Вазнинии имони Амиралмуъминин аз осмоҳо ва замин _____	143
Ҳафтод аҳди Паёмбари Акрам бо Амиралмуъминин _____	144
Сухани муҳаддисон дар бораи фазоили Амиралмуъминин _____	146
Ҳаждаҳ бартарии Амиралмуъминин аз забони Ибни Аббос _____	146
Мақому манзалате, ки касе ғайр аз Амиралмуъминин надошт _____	147
Реҳлати Паёмбари Акрам дар домани Амиралмуъминин _____	150
Шабҳоати Амиралмуъминин бар паёмбарон _____	154

Амиралмуъминин Зулқарнайни ин уммат _____	155
Амиралмуъминин бародари Паёмбари Акрам _____	157
Амиралмуъминин парчамдори Ислому _____	161
Муборизоти Амиралмуъминин Алӣ дар чангҳо _____	165
Нидои Ризвон – фариштаи илоҳӣ, дар рӯзи Бадр _____	165
Додрасии Амиралмуъминин Алӣ дар Уҳуд _____	166
Нидои Ҷабраил дар рӯзи Уҳуд _____	167
Наҷоти муслимин ба василаи Амиралмуъминин дар Ҳандақ _____	169
Достони Хайбар ва додрасии Амиралмуъминин _____	180
Амиралмуъминин ва қандани дарвозаи Хайбар _____	185
Ҳамроҳии Ҷабраил ва Микоил дар чангҳо бо Амиралмуъминин _____	186
Илму огоҳӣ ва қазовати Амиралмуъминин Алӣ _____	187
Амиралмуъминин донотарин шахс дар амри қазоват _____	187
Амиралмуъминин донотарини ин уммат _____	189
Амиралмуъминин беш аз ҳама огоҳ ба ҳадис _____	192
Амиралмуъминин дарвозаи илми Паёмбари Акрам _____	192
Амиралмуъминин дарвозаи ҳикмати Паёмбари гиромии Ислому _____	194
Амиралмуъминин баёнқунандаи илми Паёмбари Акрам _____	195
Ёрони Паёмбари Акрам ёрони Амиралмуъмининанд _____	196
Ёд додани Паёмбари Акрам ба Амиралмуъминин ҳазор боби илму _____	200
Амиралмуъминин додраси саҳоба _____	205
Огоҳӣ ва илми Амиралмуъминин ба шаъни нузули тамоми оёт _____	207
Равише, ки ғайр аз Амиралмуъминин касе надошт _____	208
Ҳеч як аз саҳоба ғайр аз Амиралмуъминин “аз ман бипурсед” нагуфт _____	217
Амиралмуъминин олим ба Қуръон ва Инҷилу Таврот _____	218
Агар Алӣ набуд Умар ибни Хаттоб ҳалок мешуд _____	219
Амиралмуъминин беҳтарини мардум баъд аз Паёмбари гиромии Ислому _____	233
Амиралмуъминин маҳбубтарини мардум назди Худованд _____	239
Амиралмуъминин маҳбубтарин шахси Паёмбари Акрам _____	242
Сабқатгиранагон се нафар ҳастанд _____	249
Сиддиқин се нафар ҳастанд _____	249
Кушандаи Амиралмуъминин бадбахттарини ин уммат _____	250
Дашном ва озори Амиралмуъминин дашном ва озори Паёмбари _____	
Акрам аст _____	251
Душманӣ бо Амиралмуъминин душманӣ бо Паёмбари Акрам аст _____	254
Муҳаббат ба Амиралмуъминин муҳаббат ба Паёмбар ва буғзи ба ӯ буғз _____	
ба Паёмбари Акрам _____	255
Муҳаббат ва дӯстии Амиралмуъминин _____	258
Амиралмуъминин ва пайравонаш беҳтарини мардуманд _____	260
Мазлумияти Амиралмуъминин ва Аҳли Байт _____	268
Гиряи Паёмбари Акрам бар мазлумияти Амиралмуъминин _____	271
Ҳабари Паёмбари Акрам аз хиёнат ва байъатшиканӣ _____	272
Рӯй гардондани мардум аз Амиралмуъминин _____	275
Ҳузну ғамгинии Паёмбари Акрам бар танҳои Амиралмуъминин _____	276

Дашноми Амиралмуъминин ва мӯъчизаи Худованди Мутаол _____	282
Имтиҳони мардум ба василаи Аҳли Байт _____	308
Чанг бо Аҳли Байт чанг бо Паёмбари гиромии Ислом аст _____	309
Паёмбари Акрам барои танзили Қуръон чангиданд ва Алӣ барои таъвили Қуръон меҷангад _____	311
Чангҳои Амиралмуъминин ва хабари Паёмбари Акрам аз он _____	313
Даъвати мардум ба сӯи ҷаҳаннам _____	325
Бартарии Амиралмуъминин аз назари Ҳузайфа _____	327
Қалби Амиралмуъминин имтиҳоншуда аст _____	329
Мунофиқро аз душман буданаш бо Алӣ мешинохтем _____	331
Алиро мунофиқ дӯст намедорад ва мӯъмин бо Алӣ душманӣ намекунад _____	332
Алӣ тақсимкунандаи ба биҳишту ҷаҳаннам _____	334
Сухани Имом Аҳмад ибни Ҳанбал дар тақсимкунанда будани Амиралмуъминин бар биҳишт ва ҷаҳаннам _____	336
Амиралмуъминин мунофиқонро аз сари ҳавз меронад _____	337
Бастани дарҳои асҳоб бар масҷид ғайр аз дари хонаи Алӣ _____	338
Орзуи саҳоба бар доштани фазилатҳои Амиралмуъминин _____	340
Алӣ дар адолат баробари ман аст _____	346
Амиралмуъминин аз Паёмбари Акрам аст ва Паёмбари Акрам низ аз Амиралмуъминин _____	347
Амиралмуъминин соҳиби сирри Паёмбари Акрам _____	348
Амиралмуъминин амин ва баргузидаи Паёмбари гиромии Ислом _____	348
Амиралмуъминин анҷомдиҳандаи корҳои Паёмбари Акрам _____	349
Амиралмуъминин ва таблиғи оятҳои сураи Бароат _____	349
Амиралмуъминин бо ҳақ ва ҳақ бо ӯст _____	352
Амиралмуъминин монанди дари ҳиттаи Банӣ Исроил _____	359
Амиралмуъминин ҷудокунандаи байни ҳақ ва ботил _____	359
Ҳар кӣ аз Алӣ ҷудо шавад аз Паёмбари Акрам ҷудо шудааст _____	361
Ман ва Алӣ ҳуҷҷати Худо ҳастем _____	362
Алӣ баъд аз ман вали ва сарпарастии тамоми муъминон аст _____	363
Итоат аз Амиралмуъминин итоат аз Паёмбари Акрам аст _____	366
Амиралмуъминин баёнкунандаи ихтилофи уммат баъд аз Паёмбари гиромии Ислом _____	366
Баъзе аз оёте, ки дар бораи Амиралмуъминин ва Аҳли Байт нозил шудааст _____	367
Мувофиқати Қуръон бо Амиралмуъминин _____	372
Ояте, ки ҷуз Амиралмуъминин касе ба он амал накард _____	373
Ифтихори малоика бар амали Амиралмуъминин _____	374
Қуръон ва воҷиб будани дӯстии Аҳли Байт _____	377
Амиралмуъминин Алӣ шоҳиди Паёмбари Акрам _____	384
Амиралмуъминин сарвари Араб _____	391
Алӣ сарвари мусулмонон ва имоми парҳезгорон _____	393
Амиралмуъминин пешвои неқӯкорон _____	394
Амиралмуъминин парчами ҳидоят _____	395
Ҳазрати Алӣ амири муъминон _____	396



Амиралмуъминин ба монанди Каъба аст _____	397
Ташбеҳи Амиралмуъминин ба Ҳазрати Ҳорун _____	398
Али бар хилофат зинат бахшид _____	401
Амиралмуъминин васӣ ва халифаи Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) _____	402
Амиралмуъминин халифа ва вазири Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) _____	414
Амиралмуъминин халифа ва ҷонишини Паёмбари Акрам _____	416
Воқеаи азими Ғадир ва интиҳоби Амиралмуъминин _____	416
Таъкиди муҳаддисин бар тавотури ҳадиси Ғадир _____	419
Маънои ҳадиси Ғадир _____	421
Нозил шудани ояти таблиғ дар сарзамини Ғадир дар бораи Амиралмуъминин _____	422
Нузули ояти комил шудани дин дар рӯзи Ғадир _____	423
Байъат ва табрики мардум бар Амиралмуъминин дар рӯзи Ғадир _____	425
Нузули азоб бар мункири таблиғи Паёмбари гиромии Ислому дар бораи Али _____	428
Муношида ва гувоҳ гирифтани Амиралмуъминин аз мардум _____	430
Нафрини касоне, ки ҳадиси Ғадирро пинҳон карданд _____	432
Сазовортарин шахс барои хилофат ва раҳбарӣ _____	435
<b>ФАСЛИ СЕЮМ: ФАЗОИЛИ ФОТИМАИ ЗАҲРО _____</b>	<b>447</b>
Фотимаи Заҳро сарвари занони биҳишти _____	447
Ғазаби Фотима ғазаби Худост ризояти Фотима ризояти Худованд аст _____	451
Фотима пораи тани ман ва озори ӯ озори ман аст _____	452
Аз занҳо фақат чаҳор нафар ба камол расидаанд _____	455
Фотима пораи тани ман аст _____	456
Падарат ба фидоят _____	457
Фотима модари падараш _____	457
Монандии ҳазрати Фотима ба Паёмбари гиромии Ислому (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) _____	458
Ҳамаи насабҳо ғайр аз пайванди бо ман қатъ мешаванд _____	459
Издивочи Фотимаи Заҳро бо дастури Худованд _____	460
Баробарии мақоми Али ва Фотима назди Паёмбари Акрам _____	462
Мазлумияти Фотимаи Заҳро _____	462
Вафоту дафни Фотимаи Заҳро _____	462
<b>ФАСЛИ ЧАҲОРУМ: ФАЗОИЛИ МУШТАРАКИ ИМОМ ҲАСАНИ МУҶТАБО ВА ИМОМ ҲУСАЙН _____</b>	<b>465</b>
Ҳасан ва Ҳусайн маҳбубтарин аҳли Паёмбари Акрам _____	465
Ҳасан ва Ҳусайн сарвари ҷавонони аҳли биҳишт _____	465
Дӯстӣ ва муҳаббати Имом Ҳасан ва Имом Ҳусайн _____	468
Ирси Имом Ҳасан ва Имом Ҳусайн аз Паёмбари Акрам _____	471
Ҳазоили хосси Ҳасани Муҷтабо _____	474
Шабҳат ва монандии Имом Ҳасан ба Паёмбари Акрам _____	474
Имом Ҳасан сарвари муслимин _____	474

Абухурайра Имом Ҳасанро мебӯсад _____	475
Ҳасан ва Ҳусайн маҳбубтарин шахс барои аҳли осмон _____	475
Имом Ҳасан ва бисту панҷ ҳаҷчи пиёда _____	476
Муомилаи Имом Ҳасан бо Худованди Мутаол _____	476
Сабаби судҳи Имом Ҳасан _____	477
Назари Ҳасан ибни Алӣ дар бораи хилофат _____	479
Шаҳодати Имом Ҳасан _____	479
Хушҳолии Муовия аз шаҳодати Имом Ҳасан _____	481
Фазоиلى хосси Имом Ҳусайн _____	481
Монандии Имом Ҳусайн ба Паёмбари гиромии Исломи _____	481
Ҳар кӣ Ҳусайнро дӯст дорад Худо ўро дӯст хоҳад дошт _____	482
Назари Имом Ҳусайн дар бораи хилофат _____	483
Имом Ҳусайн ва бисту панҷ ҳаҷчи пиёда _____	484
Ҳар кӣ барои мо гиря кунад биҳишт барояш вочиб гардад _____	484
Паёмбари Акрам ва бӯса бар хоки Карбало _____	484
Ахбори Паёмбари Акрам аз достони Карбало ва гиря барои Имом Ҳусайн _____	485
Ахбори Амралмуъминин ва Имом Ҳусайн аз достони Карбало _____	490
Дастури бевоситаи Паёмбари Акрам ба Имом Ҳусайн барои хуруҷ _____	493
Дастури Паёмбари Акрам бар ёрии Имом Ҳусайн _____	494
Ҷазаби Худованди Мутаол ба хотири қатли Имом Ҳусайн _____	494
Ҳузурӣ Паёмбари Акрам ва мушоҳидаи шаҳодати Имом Ҳусайн _____	495
Гиря ва азодории чинҳо барои Имом Ҳусайн _____	496
Гиряи заминӯ осмон барои Имом Ҳусайн ва сурхии осмон _____	498
Сари мубораки Имом Ҳусайн ва тиловати Қуръон _____	506
<b>ҶАСЛИ ПАНҶУМ: АЛӢ ИБНИ ҲУСАЙНИ ЗАЙНУЛОБИДИН ВА</b>	
<b>ҶАРЗАҶНОНАШ _____</b>	<b>509</b>
Муҳаммад ибни Алии Боқир _____	520
Ҷаъфар ибни Муҳаммади Содик _____	525
Мӯсо ибни Ҷаъфари Козим _____	537
Алӣ ибни Мӯсарризо _____	546
Муҳаммад ибни Алии Ҷаводи Нақӣ _____	562
Алӣ ибни Муҳаммади Ҳодӣ Нақӣ _____	566
Ҳасан ибни Алии Аскарӣ _____	571
<b>ҶАСЛИ ШАШУМ: ҲАЗРАТИ МАҲДӢ _____</b>	<b>577</b>
Зарурати шинохти имоми замон _____	577
Қиёмат мардум бо имоми замонашон даъват мешавад _____	578
Баъзе ахбори исломӣ дар бораи Имоми Замон _____	580
Таъкид бар тавотури аҳодиси Имом Маҳдӣ _____	585
Имом Маҳдӣ халифаи Худо _____	587
Имом Маҳдӣ ва валодаташ _____	587
Замин ҳеч вақт аз ҳуҷҷати Худо холӣ наместонад _____	612

---

## Муқаддима

---

Яке аз ҳақоиқи Ислом, ки бояд хеле мавриди таваҷҷӯҳи мо муслимин қарор гирад, ҷойгоҳи баланду воқеии хонадони Паёмбари Акрам аст, ки бо муроҷиат ба Қуръону суннат, ҳар мусулмоне онро пай хоҳад бурд. Агар мо ба Қуръону аҳодиси мусаллами исломӣ, ки баъзе аз онҳо дар амал низ мавриди иттифоқи муслимин аст, муроҷиат ва таваҷҷӯҳ қунем равшан хоҳад шуд, ки аҳли байти Паёмбари гиромии Ислом бартарини ин уммат ва улгуҳои ҳақиқӣ барои уммати Ислом ҳастанд, ки касеро тавони баробарӣ ва наздикӣ бо онҳо нест.

Барои намуна тамоми муслимин бо иттифоқ дар намозҳои худ бар аҳли байти Паёмбари Акрам салавот мефиристанд ва Қуръони Карим муҳаббати онҳоро барои муслимин фарз гардонида ва онҳоро аз ричсу палидӣ пок қарор додааст. Бо таваҷҷӯҳ ба ин мусалламот ва монанди инҳо, ҳар кас ба осонӣ пай мебарад, ки ҳеч кас наметавонад дар ин уммат дар ҳадду марзи онҳо бошад ва ин худ ба танҳой баёнғари ҷойгоҳи беназири онҳо дар байни ин уммат хоҳад буд.

Бо таваҷҷӯҳ ба он чи зикр шуд, ба ин матлаб, дар равиши ин китоб ишора мекунем, ки Имом Муҳаммад ибни Исмоил маъруф ба Амири Санъонӣ гуфтааст: "Муҳаддисин ба хотири тарс аз ҳокимони Банӣ Умайя салавот бар Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) ро дар китобҳои худ ноқис зикр

мекарданд ва баъд аз онҳо ин равиш дар байни уммати исломӣ одат шуд ва боқӣ монд, ки ҳеҷ вачҳ ва далели саҳеҳ надорад... ва салавот бар Оли Паёмбар ҳамроҳи салавот бар он ҳазрат, фарз аст".<sup>1</sup> Инчунин Паёмбари Акрам дар ҳадиси мутавотир амр фармудаанд, ки салавот бар он ҳазрат ҳамроҳ бо салавот бар Аҳли Байт фиристода шавад. Бинобар ин мо дар ин навиштор салавотро ба таври комил адо хоҳем кард.

Матлаби дигар ин ки набояд гумон шавад, ки агар қойгоҳи воқеи Аҳли Байт мавриди тавачҷӯҳ қарор гирад ба маънои рӯй гардондан аз дигарон аст. Саҳобагони бузурге орзу мекарданд, ки эй кош, яке аз фазилатҳои Алӣ ибни Абутолибро доштанд. Вақте касоне, ки мо онҳоро хеле бузург мешуморем, эътироф мекунанд, ки қойгоҳи Алӣ хеле бартар аз онҳост, пас бартарӣ додани онҳо нисбат ба Амиралмуъминин Алӣ интиҳоб кардани роҳи носавоб хоҳад буд.

Дар ин навиштор бо аҳодис ва ахбори исломӣ дар бораи қойгоҳи воқеи Аҳли Байт ошно хоҳем шуд.

Китобҳое, ки аҳодиси мавриди баҳсро ривоят кардаанд дар поварақӣ ва дар баъзе маврид дар худ матни китоб баъд аз ривоят зикр шудааст.

Матлаби дигар ин ки мо дар ин навиштор саъй кардем, танҳо аҳодис ва ахбори саҳеҳ ва мусалламо биёварем ва ё агар ҳадис ва хабари заифро овардем, аввалан дар бештари онҳо ба заъфи он ишора кардем ва сониян онро ба ин хотир овардем, ки аҳодиси саҳеҳи дигаре, ки дар ҳамон мавзӯ ворид шудааст, бар собит будани маънои он гувоҳӣ медиҳад. Ҳамчунин дар мавриде, ки муҳаддиси ваҳҳобӣ Муҳаммад Носири Албонӣ бо пайравӣ аз таассуботи бечо ҳадисро ба ноҳақ заиф хондааст, бо баррасии илмӣ, нодурустии онро собит намудаем.

---

1. Субул-ус-саломи Муҳаммад ибни Исмоили Санъонӣ, ҷ. 2, сах.178.

## Ҳадиси мутавотир

Матлаби дигаре, ки қобили таваҷҷӯҳ аст, ин ки хеле аз аҳодисе, ки дар бораи хонадони Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) дар китобҳои ҳадисӣ ва таърихӣ ва тафсирий ворид шудааст, бинобар қавонини ҳадисӣ, мутавотир<sup>1</sup> ҳастанд. Барои равшан шудани ҳадиси мутавотир дар назару таърифи муҳаддисин ба дидгоҳи баъзе аз онҳо ишора мекунем.

Ибни Касир дар бораи ҳадисе дар мавриди хаворич ёздаҳ нафар аз тобеинро ном бурдааст, ки он ҳадисро аз Амралмуъминин Алӣ ривоят кардаанд, сипас мегӯяд:

فهذه اثنتا عشرة طريقا إليه سترها بأسانيدها وألفاظها ومثل هذا يبلغ حد التواتر؛

Ин дувоздаҳ тариқ (дар воқеъ ёздаҳ нафарро ном бурда) ба ӯ (ба Амралмуъминин Алӣ) мерасад, ки ба зудӣ санадҳо ва лафзҳои онро хоҳӣ дид ва мисли ин (теъдод тариқ) ба ҳадди тавотур мерасад.<sup>2</sup>

Суютӣ дар бораи ҳадиси мутавотир ба сурати шеър чунин гуфтааст:

فالتواتر، وَقَوْمٌ حَدَّدُوا... بِعَشْرَةٍ، وَهُوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ؛

Гурӯҳе (аз муҳаддисин) мутавотирро марзбандӣ ва мушаххас кардаанд, ки даҳ нафар онро ривоят карда бошад. Ва ин назария назди ман хеле хуб ва саҳеҳ аст.<sup>3</sup>

Каттонӣ дар китобе, ки дар мавзӯи ҳадиси мутавотир навишта ва аҳодиси мутавотирро дар он ҷамъ кардааст, мегӯяд: Суютӣ ҳадисеро, ки даҳ нафар аз саҳоба ривоят кардаанд мутавотир доништа ва китобаш, ки дар бораи аҳодиси мутавотир навиштааст, бар ҳамин асос буда ва

1. Мутавотир ҳадис ва хабаре аст, ки афроди зиёде онро нақл ва бозгӯ мекунад ва судури он қатъӣ ва яқиновар аст, монанди Қуръони Карим.

2. Таърихи Ибни Касир, ҷ. 7, саҳ.321.

3. Алфият-ус-Суютӣ фи илмил-ҳадис, саҳ.13.

ҳадисеро, ки даҳ нафар аз саҳоба ва беш аз даҳ нафар ривоят кардаанд, зикр кардааст.<sup>1</sup>

Боз Каттонӣ мегӯяд: Ҳофиз Суютӣ дар китоб (ал-Азҳо-ул-мутаносира фи-ал-ахбор-ил-мутавотира) гуфтааст: Ҳар ҳадисе, ки даҳ нафар аз саҳоба онро ривоят кардаанд, он ривоят назди мо аҳли ҳадис мутавотир аст.<sup>2</sup> Пас бинобар ин, баёни равшани Суютӣ, ки Каттонӣ низ эроде бар он ворид накардааст, аз назари муҳаддисин ҳадисе, ки онро даҳ нафар аз саҳоба ривоят кардаанд мутавотир аст.

Албонии ваҳҳобӣ дар бораи ҳадисе, ки дар он нисбати норавои саббу дашноми бемавриди муъминин бар Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) дода шуда,<sup>3</sup> онро мутавотир доништа ва нӯҳ нафар аз саҳобаро ном бурда, ки онро ривоят кардаанд ва таъкид бар мутавотир будани он ҳадис кардааст. Гарчи он ҳадисҳо бо ахбори мусаллам ва фаровони дигар ва ҳамчунин бо исмати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) ва бо оёти Қуръон, ки ахлоқу қойгоҳи бузурги Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) -ро баён карда, муҳолиф аст.

Гарчи Албонӣ баъд аз ном бурдани нӯҳ нафар аз саҳоба гуфтааст: ва ғайри инҳо низ ин ҳадисро ривоят кардаанд. Вале баъдаш ба масдари ривояти яқояки онҳо ишора карда ва касе ғайр аз онҳоро натавониста пайдо кунад. Лизо аз он истифода мешавад, ки ӯ низ ривояти нӯҳ ва ё даҳ нафарро монанди дигар муҳаддисин мутавотир медонистааст.

Албатта бояд диққат дошта бошем, ҳадисе, ки бо Қуръон ва мусалламоти Ислом ва воқеиятҳои таърихӣ муҳолиф бошад, арзише нахоҳад дошт ва маълум аст, ки ин гуна ахборро дурӯғбофон сохтаанд.

---

1. Назм-ул-мутаносир мин-ал-ҳадис-ил-мутавотир, саҳ.15.

2. Назм-ул-мутаносир мин-ал-ҳадис-ил-мутавотир, саҳ.16.

3. Аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ, ҷ. 1, саҳ.83, р. 84.

## Ҳадис ва ҷойгоҳу аҳамияти он

Матлаби дигаре, ки дар муқаддимаи китоб бояд баён гардад ин ки ҳадис ва суннати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) дуввумин қонуни илоҳӣ дар шинохту интиҳоби роҳу равиши зиндагии уммати исломӣ ҳамроҳ бо Қуръони Карим дар дунёст.

Муслимин бояд ба ин воқеияти бузург тавачҷӯҳ ва диққат дошта бошанд, ки агар ҳадис ва суннати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) набошад, ҳатто асли динро, ки намоз аст, мо наметавонем дарк кунем, ки намоз чист?! Чӣ расад ба чизҳо дигар. Аъмолу аҳкоми муҳимми фаровон дар Ислом аст, ки ҳамагӣ фарзу воҷиб ҳастанд ва бо тарки онҳо намоз, ҳаҷ, рӯза ва ғайра ботил хоҳад шуд, вале Қуръон, аз он сухан нагуфта, балки ин аҳодису суннати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) аст, ки моро бо чигунагӣ ва фарз будани онҳо ошно кардааст. Ба ин хотир аст, ки ҳам Қуръон ва ҳам аҳодиси Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) ба ҷойгоҳи аҳодису суннати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) фаровон таъкид кардаанд, ки дар зер бо баъзе аз ин таъкидот ошно хоҳем шуд.

Қуръон дар оёти фаровон ба итоати мутлақ аз Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) амр фармуда ва ҳатто нофармонӣ аз он ҳазратро куфр муаррифӣ кардааст. Аз ҷумла Худованди Мутаол дар Қуръон мефармояд:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

Бигӯ: «Аз Худо ва паёмбараш итоат кунед! Ва агар саркашӣ кунед, Худованд кофиронро дӯст намедорад», (Оли Имрон, 32)

ҷунонки мулоҳиза мекунад, амр бар итоату фармонбардорӣ аз Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) дар ин оят ва оёти дигар мутлақ аст, яъне ин ки ҳар чи он ҳазрат мефармоянд ва анҷом медиҳанд, бояд аз он пайравӣ кард ва он ҳазрат ҳаргиз бар хилоф амр намекунад ва амали хилофе низ дар ҳеҷ ҳолате,

чӣ дар ҳоли ризоят ва чӣ дар ҳоли ғазаб, анҷом намедиханд. Мутлақ будани амри Худованди Мутаол бар итоат аз он ҳазрат далолат бар маъсум будани Паёмбари Акрам (саллаллоху алайҳи ва олиҳ) дар ҳамаи корҳояшонро дорад.

Дар ояти дигар Худованди Мутаол мефармояд:

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Он чиро Расули Худо барои шумо овардааст, бигиред (ва иҷро кунед) ва аз он чи наҳй кардааст, худдорӣ намоед, (Ҳашр, 7)

Аммо аҳамияти ҳадис ва суннат дар ривоёт:

### Ҳадис ва суннат, ваҳй аст ва инкори он, инкори Худо ва Паёмбари Акрам аст

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْشَنِي شَبَعَانَا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ أَلَا وَلَا لِقِطَّةٍ مِنْ مَالٍ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَبَهُمْ أَنْ يَقْرَؤَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَقْرَؤَهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يُعَقِّبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَائِهِمْ

Миқдом меғӯяд: Паёмбар (саллаллоху алайҳи ва олиҳ) фармуд: Ба ман Қуръон нозил шуд ва мисли Қуръон (суннат ва ҳадис) низ ҳамроҳаш ба ман дода шуд. Огоҳ бошед, ки дур нест марде, ки шикамаш сер шуда роҳат ба қойгоҳи худ такая дода, бигӯяд: Танҳо Қуръонро дарёбед ва ҳар чиро, ки ҳалол карда ҳалол бидонед ва ҳар чиро, ки ҳаром карда ҳаром бидонед.

Ба нақли Имом Тирмизӣ фармуданд: Огоҳ бошед он чи Паёмбар ҳаром кард монанди оне аст, ки Худо ҳаром кардааст.<sup>1</sup>

Албонӣ ва Шуайб Арнаут, ки ҳар ду аз уламо ва муҳаддисини ваҳҳобӣ ҳастанд, санади ин ҳадисро саҳеҳ

1. Муснади Аҳмад, ҷ. 4, саҳ.130, р. 17213. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 5, саҳ.38, р. 2664.